

## «ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

директори Муассисай давлатии илмии  
«Маркази таҳқиқоти технологияҳои  
инноватсиони»-и назди Академияи  
миллии илмҳои Тоҷикистон



доктори илмҳои техникий, дотсент

Б. Б. Эшов

соли 2024

## ТАҚРИЗИ

муассисай пешбар бар диссертатсияи Ҷаъфарӣ Амиршо Сайобид дар мавзӯи «Таъсири мутақобилаи индий бо элементҳои ҷадвали даврӣ ва таҳқиқи ба қабатҳо ҷудошавӣ дар системаҳои индий-халкогенҳо (S, Se, Te)» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий аз рӯйи ихтиоси 02.00.04 - химияи физикӣ

**Мубрамии мавзӯи таҳқиқот.** Кори диссертационии Ҷаъфарӣ Амиршо Сайобид таҳқиқи таъсири металли индий бо дигар элементҳои ҷадвали даврӣ ва муайянкуни раванди ба қабатҳо ҷудошавии системаҳои дукомпонентай индий-халкогенҳо аз ҷумла, бо сулфур, селен ва теллур мебошад.

Равандҳои технологӣ ва муайянсозии системаҳои химиявиро бе доностани қонуниятҳои термодинамикии таъсири байнизарравӣ ва ба қабатҳо ҷудошавӣ гайриимкон мебошад. Онҳо дар баробари аҳамияти илмию назариявӣ доштанашон, инчунин, аҳамияти амалӣ низ доранд.

Системаҳои In-S, In-Se ва In-Te ҳӯлаҳоеро ҳосил мекунанд, ки дар онҳо ҳосияти зиддифрикционӣ ба мушоҳида расида, ҳамчун нимноқил метавон ба сифати маводи наъ дар саноати электроника, рехтагарӣ ва нерӯгоҳҳои электрикии техникаи атомӣ истифода шаванд.

Мубрамии кор дар он зоҳир мегардад, ки муайян намудани таркиби системаҳои химиявӣ бо консептратсияҳои оптимиалиашон, ки ҳосиятҳои муҳим дар ташкили композитсияҳо арзёбӣ мегарданд, бе омӯзиши ҳолати фазаҳо дар диаграмма, ки иникосгарӣ таркиб-ҳосиятанд, тасаввур намудан гайримкон аст.

**Мақсади кори** мазкур омӯхтани намудҳои боҳамтаъсиркунӣ дар системаҳои дучандаи индий бо дигар элементҳои ҷадвали даврӣ, ҳисоб ва

сохтани диаграммаҳои фазавии онҳо буда, инчунин, эксперименталӣ таҳқики соҳаи ба қабатҳо ҷудошавӣ дар системаҳои индий бо сулфур, селен ва теллур мебошад.

**Натиҷаи кори диссертационӣ баҳшҳои алоҳидаи мақсади гузошташударо фарогир буда, дар навовариҳои зерин инъикос ёфтааст:**

- бори аввал параметрҳои боҳамтаъсиркуни энергияи мубодила, энергияи пайвастшавии заррачаҳои ҳамном ( $In-In$ , элемент-элемент), гуногунном ( $In$ -элемент) бо элементҳои ҷадвали даврӣ ҳисоб карда шуданд;

- диаграммаҳои ҳолатии мукаммал барои 6 системаи дучандаи индий бо металлҳои мушкилгудози  $Cr$ ,  $Mo$ ,  $Ru$ ,  $Os$ ,  $Rh$  ва  $Ta$  бори аввал сохта шудаанд;

- схемаи технологӣ ва раванди тозакуни ликватсионии  $In$  аз баъзе ғашҳои мушкилгудоз дар асоси диаграммаҳои ҳолатии дучандаи индий бо  $Cr$ ,  $Mo$ ,  $Ru$ ,  $Os$ ,  $Rh$  ва  $Ta$  тартиб дода шудааст;

- таҳияи дастгоҳи гармкунаки баландҳарорат барои гудохтани металлҳои мушкилгудоз, аз ҷумла индий бо халкогенҳо ( $S$ ,  $Se$ ,  $Te$ ) ва ҷенкуни хосиятҳои ултраакустикӣ гудохта;

- бо истифода аз усулҳои таҳлили физикию химиявӣ бори аввал натиҷаҳои таҳқики ҳисобӣ ва таҷрибавии координатҳои таназзули критикии гудохтаи гетерогенӣ ба ду фазаи ғомоненӣ дар минтақаи мувозинати монотектикаӣ дар системаҳои дучандаи индий-сулфур, индий-селен, индий-теллур ба даст оварда шуданд;

- маротибаи аввал энергияи Гиббс, фаъолнокӣ, константаҳои боҳамтаъсиркуни байнизарраҳо (хосиятҳои термодинамикаӣ) дар ҳӯлаҳои системаҳои индий-сулфур, индий-селен, индий-теллур муайян гардида, диаграммаи ҳолатиашон сохта шуданд.

**Натиҷаҳои ба дастовардаи кори диссертационӣ** тавассути усулҳои муосир муайян карда шуда, эътиомнокияшонро усулҳои муосири таҳлили физико-химиявӣ ҳусусан, импулсӣ-фазавӣ, моделсозии компьютерӣ ва рақамикунонӣ тасдиқ менамоянд, ки онҳо дар конференсияҳои сатҳои гуногун аз апробатсия гузашта дар журналҳои илмии таҳассусӣ чоп шуданд.

**Муқаддимаи кори диссертационӣ** мубрамият, мақсад, вазифа ва

нагонихои илмиро дар бар гирифта, саҳми шахсии муаллифро дар ичрои он инъикос менамояд, ки дар апробатсияи кор дарҷ гардидааст.

**Дар боби якуми диссертатсия** маъданҳои фоиданок, истеҳсол, истифодаи индий ва таҳлили адабиёт оид ба таъсири мутақобилаи он бо дигар элементҳои ҷадвали даврӣ баррасӣ шуда, муқаррар гардидааст, ки:

- ✓ индий металлӣ дар шароити мӯътадил диаграммаҳои ҳолатии ҳалшавандагии номаҳдудро танҳо бо сурб ҳосил карда метавонад;
- ✓ 10 системаи дучандай индий бо элементҳои Rb, Cs, Be, V, Fe, Co, Al, S, Se ва Te дар асоси таъсири мутақобилаи монотектикӣ;
- ✓ диаграммаи ҳолатии мукаммал барои 56 системаи индий бо элементҳои Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, Pu, V, Nb, Mn, Fe, Co, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Al, Ga, Tl, Si, Ge, Sn, Pb, P, As, Sb, Bi, Se ва Te сохта шудааст;
- ✓ 15 системаи индий бо элеменҳои Ti, Zr, U, Hf, Ta, Cr, Mo, Ru, Os, Rh, Ir, B, N, O ва S - и ҷадвали даврӣ пурра омӯҳта нашудаанд.

**Дар боби дуюми диссертатсия** маълумотҳо ҷиҳати истифода аз таҳлили термодинамикӣ дар асоси назарияи маҳлулҳои идеалий, регулярий ва субрегулярий, бо назардошти иловагии энергияи маҳлули бинарий барои системаҳои дучандай индий қиматҳои энергияи омехташавӣ ва дараҷаи тартиби кутоҳмуддат дар системаҳои дучандай индий бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Ta оварда шуда, намудҳои диаграммаҳои ҳолатии системаҳои мазкур сохта шудааст. Ҳамзамон, дар асоси диаграммаҳои ҳолатии сохташуда тарҳи технологији тозакунији ликватсионии индий аз баъзе ғашҳои мушкилгудоз асоснок карда шудааст.

**Боби сеюми кор** баҳши эксперименталий буда, дар он усулҳои таҷрибавии чен кардани суръати паҳншавии ултрасадо дар гудохтаҳои металлҳо, нимметаллҳо, нимноқилҳо, масъалаҳои методологии ченкуни ҳароратҳои баланд ва суръати ултрасадо дар гудохтаҳо, таҳлили усулҳои гуногуний чен кардани суръати паҳншавии ултрасадо дар системаҳои индий бо сулфур, селен ва теллур оварда шуда, нишон дода шудааст, ки хусусияти асосии усул ҳассосияти мутлақ мебошад ва он ба 1,5 м/с баробар аст.

**Хуносай кори** диссертатсионии Ҷаъфарӣ А. С. пурра асоси назариявӣ

ва амалии вазифаҳои гузошташударо фаро мегирад. Микдори сарчашмаҳои илмии истифодашуда 120 адад мебошад. Дар замимаҳо маълумот дар бораи натиҷаҳои асосии таҷрибаҳо оид ба суръати паҳншавии ултрасадо дар ҳароартҳои гуногун барои гудохтаҳои консептратсияшон муҳталиф ва шаҳодатномаи ихтироъ оварда шудааст.

Таҳлили мазмуни кори диссертационии Ҷаъфарӣ Амиршо нишон медиҳад, ки натиҷаҳои ба дастовардаи ӯ инноватсионӣ буда, хулосаҳо асоснок тартиб дода шудаанд, мазмуни асосии кор дар автореферати диссертасия ва маводи нашршуда дар маҷаллаҳои илмии тавсиянамудаи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла, гузориши АМИТ, Паёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон, Паёми политехникии Доғишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ ва ғайра инъикос ёфтааст. Дақиқияти натиҷаҳои ба дастовардашуда ягон шубҳаро ба миён намеорад, зоро онҳо пурра ба қонуниятҳои асосии таҳлили физико-химиявӣ мувоғиқ мебошад.

**Ҳамзамон дар диссертасияи Ҷаъфарӣ Амиршо баъзан андешаву эродҳо ба назар мерасанд, ки аз ҷумлаи онҳо:**

1. Аз кори диссертационӣ бармеояд, ки унвонҷӯй асосҳои назария ва технологияи тозакунии ликватсионии индийро аз баъзе ғашҳои мушкилгудоз коркард намудааст. Хуб мебуд, ки дар шароити лоиҳаҳои муштарак технологияи ба даст овардани индийи тозагиаш маҳсус дар корхонаҳои доҳили кишвар татбиқ мегардид.

2. Дар боби дуюми диссертасия унвонҷӯй ҳалшавандагии элементҳоро дар ҳолати саҳтии индий муайян кардааст, ки ба сифати омилҳои таъсиррасон омили андозагирӣ ва фарқияти электроманфиати компонентҳо истифода гардидааст (саҳ. 38). Мехостам, унвонҷӯй эътиомнокӣ ва саҳеҳии пешғӯии ҳалшавандагии компонентҳоро дар ҳолати саҳтӣ аниқ кунад.

3. Диаграммаҳои ҳолатии системаҳои соҳташуда дар асоси усулҳои классикӣ ба роҳ монда шудааст, хуб мешуд соҳтани диаграммаҳо тавассути усулҳои замонавии компьютерӣ амалӣ мегардид.

4. Дар интишороти диссертатсия ва автореферат муаллифи мақолаҳои илмӣ, маводди конференсия ва нахустпатент Ҷафаров А. С. (Джафаров А. С.) мебошад, аммо дар кор Ҷаъфарӣ А. С. омадааст.

5. Дар кори диссертационӣ ва автореферат баъзе хатогиҳои имлой ва техниқӣ (саҳ. 41, 77, 92, 113) ба назар мерасанд.

Аммо, эродҳои зикргардида мазмуни асосии диссертатсияро коста намегардонад. Диссертатсияи Ҷаъфарӣ Амиршо таҳқиқоти илмий баанҷомрасида буда, натиҷаҳои ба дастовардашуда аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доранд. Он ба шиносномаи ихтисоси 02.00.04 - Химияи физикий махсусан ба банди 1 муайянкуни таҷрибавӣ ва ҳисобкуни ченакҳои соҳти молекула ва соҳтори фазоии моддаҳо; банди 2 таҳқиқи эксперименталии ҳосиятҳои термодинамикии моддаҳо, ҳисобҳои функцияҳои термодинамикии системаҳои сода ва мураккаб дар асоси усули оморӣ-термодинамикий ва омӯзиши гузаришҳои фазавӣ; банди 4 назарияи махлулҳо таъсири мутақобилаи байнимолекулавӣ ва байни зарравӣ ва банди 11 асосҳои физикию химиявии равандҳои технологияи химиявӣ мувоғиқат мекунад.

**Натиҷаи иҷрои** кори диссертационӣ дар шакли 26 мавод ба нашр расонида шудааст, аз ҷумла 1 мақола дар рӯйхати маҷаллаҳои тақризшавандай базаи Scopus, 8 мақола дар нашрияҳое, ки ба рӯйхати маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА ФР доҳил шудаанд, 1 нахустпенти ҶТ, 3 мақола дар дигар маҷаллаҳои илмии байналмилаӣ, 13 фишурдаи маърӯза дар конференсияҳо ба табъ расидаанд.

Бояд қайд кард, ки кори диссертатсияи Ҷаъфарӣ Амиршо Сайобид дар мавзуи «Таъсири мутақобилаи индий бо элементҳои ҷадвали даврӣ ва таҳқиқи ба қабатҳо ҷудошавӣ дар системаҳои индий-халкогенҳо (S, Se, Te)» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои техниқӣ аз рӯйи ихтисоси 02.00.04 - Химияи физикий аз рӯйи мазмун, ҳаҷм, масъалагузорӣ, муҳокимарониҳо муфассал ва хулосаҳо комилан кори диссертационии баанҷомрасида буда, ҷавобгӯй ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.03.2023, №295) тасдиқ

гардидааст, барои рисолаҳои номзадӣ пешниҳод шудааст, мувофиқат мекунад ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий аз рӯйи ихтисоси 02.00.04 – Химияи физикий мебошад.

Такризи диссертатсия ва автореферат дар ҷаласаи васеъи Муассисаи давлатии илмии «Маркази таҳқиқоти технологияҳои инноватсиони»-и назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон санаи «4» ноябри соли 2024, суратҷаласаи №5 пас аз муҳокима тасдиқ карда шудааст.

**Раиси ҷаласа:**

доктори илмҳои  
техникий, дотсент

Эшов Б. Б.

Эксперт, номзади илмҳои техникий

Раҳимов Ф. А.


Котиби ҷаласа,

номзади илмҳои химия

Муллоева Н. М.

Имзоҳои доктори илмҳои техникий, дотсент Эшов Баҳтиёр Бадалович, эксперт, номзади илмҳои техникий Раҳимов Фирӯз Акбарович ва котиби ҷаласа, номзади илмҳои химия Муллоева Нуқра Мазабшоевнаро тасдиқ мекунам:

Сардори шуъбаи кадрҳои  
Маркази таҳқиқоти  
технологияҳои инноватсиони



Назарова М. И.

Суроғ: 734063, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Айнӣ 299/3,  
Тел.: (+992 37) 2 25-80-91, E-mail: [info@innovation.tj](mailto:info@innovation.tj)